

Номаи бародарона (1)

[Тоҷики – Tajiki – طاجیکیة]

Таълиф: Холид ибни Ҳаддуб
ал-Муҳайдиб

Тарҷума, таҳияи ва изофаҳои
зиёдати:
Амирҳамзай Ҳомиди Ҳанафи

2011 - 1432

IslamHouse.com

رسالة أخوية (١)

«باللغة الطاجيكية»

تأليف: خالد بن هدوب المهيذب

ترجمة وتعليق وإضافات جديدة: أمير حمزة حامد الحنفي

2011 - 1432

IslamHouse.com

Ба номи Худованди бахшандай меҳрубон Номаи бародарона

Ҳамду санои беандоза Худованди оламиёнро ва дуруду раҳмату баракати бепоён бар Муҳаммад паёмбари охирзамон ва олу асҳобаш бод.

Худованд мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿ فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيْهُ يُشَرِّحُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضْلِلَهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ أَرِجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٢٥﴾ الْأَنْعَامُ

Тарчума: «Пас ҳаркӣ Худо ҳидояти ӯро бихоҳад, қалбашро ба нури ислом равшан ва муншарих мегардонад. Ва ҳар киро бихоҳад гумроҳ намояд, яъне ба ҳоли гумроҳӣ voguzorad, дили ӯро аз қабул кардани имон танг ва саҳт танг гардонад, ки гӯё меҳоҳад аз замин бар фарози осмон равад, ин аст ки Худованд ононе, ки ба ҳақ намегараванд мардуд ва палид мегардонад».

Паёмбари худо (с.в) ҳар вақт, ки дар ягон маҷлисе ё хутбае ё дарсе мебуд, сухани худро бо ин хутба шурӯъ мекард ва ин хутбаро хутбаи ҳочат номидаанд.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُوحِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِيهِ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

«Иннал ҳамда лиллоҳи наҳмадуҳу ва настаъинуҳу ва настағфируҳу ва наъузу биллоҳи мин шурури анфусино ва мин сайоти аъмолино ман яҳдиҳил лоҳу фало музилла лаҳу ва ман юзлил фало ҳодия лаҳу. Ва ашҳаду ан ло илоҳа илло Аллоҳу вахдаҳу ло

шарика лаҳу ва ашҳаду анна мұхаммадан абдуху ва расулуҳу».

Худованд мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا أَتَقُولُوا أَللَّهُ حَقٌّ تُقَاتِلُهُ وَلَا تَمُوْتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ

۱۰۲ آل عمران: مُسْلِمُونَ ﴿١٢﴾

Тарчума: «Эй ахли имон! Аз Худо битарсед, чунонки шоистай худотарс будан аст, пайваста ба ёди Ү бошед ва шукри неъматашро ба چой оред то намиред қуз ба дини Ислом (то инки мусулмон аз дунё рехлат кунед) ».

Дар چои дигар Худованд мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقُولُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُولُوا أَللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلَ عَنْ بِهِ وَأَلَّا رَحْمَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾ النساء: ۱

Тарчума: «Эй мардум! Битарсед аз парвардигори худ, он Худое ки ҳамаи шуморо аз як тан биёфариd ва ҳам аз ү чуфти үро халқ кард. Ва аз он ду тан халқи бисёр аз марду зан дар атрофи олам барангехт. Ва битарсед аз он Худое, ки ба номи Ү аз якдигар масъалат ва дархост мекунед, Худоро дар назар оред ва дар бораи арҳом (хешу табору наздикон) кутоҳӣ макунед, ки ҳамоно Худо муроқиби аъмоли шумост.

Боз худованд мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا أَتَقُولُوا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحُ لَكُمْ

أَعْمَلَكُمْ وَيَغْرِي لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

الأحزاب: ۷۰ - ۷۱

Тарчума: «Эй касоне ки имон овардаед! Муттақӣ ва худотарс бошед ва ҳамеша ба ҳақ ва дуруст бигӯед

то Худо амалҳои шуморо ба лутфи худ ислоҳ фармояд ва аз гуноҳони шумо баргузарад ва ҳар ки Худо ва расулашро итоат кунад, албатта ба саодат ва пирӯзии базург ноил гардидааст».

Аммо баъд:

Бародари мӯҳтарам, ин номаи кучак ва мутавозиъонае аст барои шумо, ки шомили 50 насиҳат ё фоида ё васият мебошад.

Ва он ҳам васиятҳо ва роҳнамоиҳое ҳастанд, ки дар дини Ислом ҷамъ шудаанд ва ман онҳоро бароят тӯхфа мекунам.

Ман бисёр кӯшиш кардам, ки ин нома аз он чи ки аз Расули Худо саҳех ва событ ривоят шудааст ва инчунин аз суханони гузаштагон ва ниёгону пешинагони уммати муҳаммадӣ иқтибос ва тасдиқу истишҳод гирифта шавад.

Ва аз Ҳудованди таъоло ба асмо ва сифоти волояш масъалат дорам, ки касе ин номаро хонда истифода барад ва манфиат дихад ва дар тавзезъ ва нашри он кӯмак расонад, подоши нек дихад.

Дар охир он чи дар ин номаи хурдакак аз кори дурусту саҳех аст, аз Ҳудованд аст ва он чи хато ва иштибоҳ аст, аз ман ва аз шайтон аст.

Ва охирин дуои мо ин аст, ки ҳамду сано барои Ҳудованд, парвардигори оламиён аст ва дуруд ва раҳмати Ҳудованд бар паёмбари мо ва олу асҳобаш бод.

Абу Мусъаб

Бародари гиромӣ он васият ва насиҳатҳо иборатанд аст:

1 - Адо намудани намозҳоро дар масҷид ва бо ҷамоъат муҳофизат намо, зеро Расули Ҳудо (с.в) фармудаанд:

"Касе ки бар намози ҷамоат дар масҷид муҳофизат намояд, Ҳудованд аҳду паймон намудааст, ки ӯро биҳишт ворид намояд."

2 - Бар суннатҳои ротиба ҳамавақт муҳофизат кун ва онҳо иборатанд аз:

Ду ракаат пеш аз намози бомдод, ҷаҳор ракаат пеш аз фарзи намози пешин ва ду ракаат баъди намози пешин ва ду ракаат баъди намози шом ва ду ракаат баъди намози хуфтан.

Расули Ҳудо (с.в) мефармояд:

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَصْلِي لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَنِي عَشْرَ رَكْعَةً طَوْعًا مِنْ غَيْرِ
الْفَرِيضَةِ إِلَّا بْنُ اللَّهِ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ بُنْيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». [مسلم]

Ҳар бандай мусулмон дар ҳар шабонарӯз 12 ракаат намози ноғила (суннати ротиба) бидуни намозҳои фарзӣ бихонад, Ҳудованд дар биҳишт барои ӯ хонае бунёд мекунад ва ё хонае барояш дар биҳишт сохта мешавад.

Қӯшиш кун, ки намозҳои суннатро дар хона бихонӣ, зеро Расули Ҳудо (с.в) фармудаанд:

«صُلُوا أَيْهَا النَّاسُ فِي بَيْوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةَ الْمَرءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». [النسائي]
وابن خزيمة، وصحیح الالبانی .

«Эй мардум! Дар хонаҳоятон намоз бихонед, зеро беҳтарин намози инсон аст аст, ки дар хона ҳонда шавад, магар намози фарз», ки ҳондани намози фарз дар масҷид ҳонданаш беҳтару хубтар аст. Пас барои мусулмон хуб аст, ки намози суннатро дар хона

хонда, баъд ба масcid раfta намози фарзро бо чамоат хонад.

Вале ин маъни онро надорад, ки суннатро дар масcid хондан ҷоиз нест ё савобаш кам мешавад, балки дар масcid ҳам хондани намози суннат ҷоиз ва савобаш пурра бар намозгузор мерасад, аммо беҳтар он аст, ки Расули Ҳудо (с.в) фармудаанд ва дар боло зикр шуд.

Боз як хубии ин дар он аст, ки вақте инсон намози суннатро дар хона меҳонад аз риё ва кибру ғуур дур мешавад ва бо ин сабаб аҷру савобаш зиёдтар мегардад.

Аз шайхулислом ибни Таймия дар мавриди касе ки ҳамеша суннатҳоро тарқ мекунад, пурсида шуд.

Ӯ фармуд: Касе ки бар тарки суннатҳо исрор варзад, далел бар ин аст ки дини Ӯ ноқис аст ва шаҳодату гувоҳии Ӯ қабул намешавад. (Маҷмуи фатово 23/123).

З - Зикрҳо ва вирдҳои воридшударо ҳамеша баъди ҳар намоз бихон ва бо ин кор барои Паёмбари Ҳудо пайравӣ ва иқтидо намо.

Зикрҳои баъди намоз иборатанд:

- Баъди ҳар намоз се бор «астағфиуллоҳ» бигӯед.
- Баъди аzon: «Аллоҳума антас-салом ва минкас—салом таборакта ё зал-ҷалоли вал-икром».
- Сипас бигӯед: «Ло илоҳа илла-аллоҳу вахдаҳу ло шарика лаҳу, лаҳулмулку ва лаҳулҳамду ва ҳува ало қули шайин қадир».
- Сипас: «Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ» сипас «Ло илоҳа илла Аллоҳ ва ло наъбуду илло иёҳу лаҳу аниъмату ва лаҳулфазлу ва лаҳус саноул ҳасан» сипас «Ло илоҳа илла-Аллоҳу муҳлисина лаҳуд-дин ва лаф кариҳал кофирун».

- Сипас: «Аллоҳума ло мониъа лимо аъята ва ло мұнтия лимо манаъата ва ло янфау зо-лчадди минкал-чииддій» (яъне: Ҳең сарватманде сарваташ ба ӯ нафъ ва фоида намерасонад, балки чамъи халоик мұхточ ва факир ба сүи Худованд ҳастанд).
- Сипас: 33 бор Субҳона-Аллоҳ ва 33 бор Алҳамдулиллоҳ ва 33 бор Аллоҳу Акбар гүед. Баъд аз он «Ло илоҳа илла-Аллоҳу вахдаху ло шариқа лаҳу, лаҳулмулку ва лаҳулхамду ва ҳува ало кули шайин қадир» гүед.
- Баъд аз он «Оятул курсиро» бихонед:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نُوْمٌ لَهُ
 مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عَنْهُ وَإِلَّا يَأْذِنَهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ
 وَلَا يَئُودُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ الْبَقْرَةُ: ٢٥٥

Тарчума: «Худованд яктост, ки чуз Ӯ Худое нест, зинда ва поянда аст, ҳаргиз Ӯро касолат (танбалы, сусты) хоб фаро нагирад, то чи расад ки хоб равад, Ӯст молики ончи дар осмонҳо ва замин аст, киро ин чуръат аст, ки дар пешгоҳи Ӯ башафоат бархезад, магар ба фармени Ӯ, илми Ӯ муҳит ва фарогиранда аст ба ончи ки пеши назари халқ омадааст ва ончи сипас хоҳад омад ва халқ ба ҳең мартабай илми Ӯ ихота натавонад кард, магар ба ончи Ӯ хоҳад, қаламрави имаш аз осмонҳо ва замин фаротар аст ва нигаҳбонии осмонҳо ва замин бар Ӯ осон ва безаҳмат аст, Ӯ донои бузургвор ва тавоной боазамат аст».

Сипас ин сураҳоро бихонед:

Сураи Ихлос (Күл ҳува Аллоҳу аҳад), сураи Фалак (Кулаъузу бираббилифалақ), сураи Нос (Кулаъузу бираббиннос).

Ин сурахоро баъди намози бомдод ва намози шом себорӣ тақрор кунед беҳтар аст.

Баъд аз он аз Худованд паноҳ бихоҳед чигунае, ки Расули Худо паноҳ хостааст.

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرْدَدَ إِلَى أَرْذِلِ الْعَمَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [البخاري].

Аз Саъд ибни Абиваққос ривоят аст, ки Расули акрам фармудаанд: Илоҳи аз бухлу тарсу буздилӣ ва кӯҳансолӣ, ки маро ба зиллат ва хорӣ бикашад ва аз фитнаи дунё ва азоби қабр ба Ту паноҳ мебарам.

4 - Ин дуоро ҳифз кун ва дар намозат онро бихон:

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وَلَا يغفر الذنب إِلَّا أَنْتَ فاغفر لِي مغفرة من عندك وارحمني إِنَّكَ أَنْتَ الغفور الرَّحيم». [متفق عليه].

Аз Абӯбакри Сиддиқ ривоят аст, ки фармудаанд: Ба Расули Худо гуфтам: Маро дуое биёмӯз, ки онро дар намозам бихонам, расули Акрам фармуд: Бигӯ: Худоё ман ба худам бисёр зулму ситам кардам ва гуноҳонро ба ҷуз Ту касе намебахшад, маро мағфирате аз ҷониби худат биёмурз ва раҳмататро шомили ҳоли ман гардон, зоро ту баҳшанда ва меҳрубонӣ.

5 - Ҳангоме ки дар намози ҷамоат меистӣ, китфатро ба китфи рафиқат ва кааби худро ба кааби (Каъб яъне буҷулаки пой) рафиқат бичаспон, зоро ин суннати таркшудааст, ки дар ин замон каме аз мардум инро ба ҷой меоранд.

«أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوْجْهِهِ فَقَالَ: أَقْيِمُوا صَفَوْفَكُمْ ثَلَاثًا، وَاللَّهُ لِتَقِيمَنَ صَفَوْفَكُمْ أَوْ لِيَخَالِفَنَّ اللَّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قَالَ: فَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُلْزَمُ مِنْ كَبَّهِ بِمِنْكَبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبَهِ». [متفق عليه].

Чигунае ки дар ҳадиси Нӯъмон ибни Башир ривоят шудааст, ки: Расули акрам бо чехрааш ба сӯи мардум баргашт ва се мартаба фармуд: «Сафхоятонро баробар ва рост кунед, савганд ба Худо агар сафхоятронро баробар ва рост накунед Худованд миёни дилхоятон ихтилоф меандозад». Нӯъмон мефармояд: ёрони Расули акрамро дидам, ки ҳар қадом китфашро ба китф ва каабашро (шитолинг ё бучулаки пой) ба кааби шахси дар канораш буда мечаспонид.

6 - Бар намози витр муҳофизат кун, зеро намози витр аз суннатхое аст, ки расули акрам дар сафар ағайри сафар бар он мудовимат мекард ва фармуд: «Охирин намозатонро дар шаб намози витр қарор дихед». (Бухорӣ ривоят кардааст).

Бар суннати Зуҳо (намози сари офтоб) ҳам муҳофизат кун, чунончи Расули акрам дар ин маврид мефармояд: «Ҳар инсон ҳангоме ки субҳ мекунад (яъне шаби худро рӯз мекунад) бар ҳар мағсали (пайванди чисм) ӯ садақаे лозим аст ва ҳар «субҳоноллоҳ» садақа аст ва ҳар «алҳамдулиллоҳ» садақа аст ва ҳар «Ло ҳавла ва ло қуввата илло билоҳ» садақа аст ва ҳар «Аллоҳу акбар» садақа аст ва «Амри маъруф ва нахий мункар» садақа аст ва хондани ду ракаат намози зуҳо (намози сари офтоб) аз ҳамаи инҳо кифоят мекунад» (Муслим ривоят кардааст).

(Ин ҳадис ин маъноро медиҳад, ки инсон вақте аз хоб меҳезад барои ҳар як пайванди чисми ӯ садақае лозим аст.

Вале ин маъни онро надорад, ки фақат аз молаш садақа кунад, балки мешавад ки бо дигар роҳҳо савоби садақаро ба даст биёрад.

Ва Расули акрам он роҳҳо ба даст овардани ин савобро барои мо баён намудааст.

Пас вақте инсон зикри Худоро мекунад ва он ҳам бо гуфтани «Субҳоноллоҳ, Алҳамдуиллоҳ» ва дигар зикрҳо, савоби садақаро ба даст меорад.

Ва агар касе ду ракаат намози зухоро хонад, гӯё ҳамаи ин зикрҳо ба чой овардааст ва ин ду ракаат аз ин садақаҳо кифоят мекунад ва инчо савобу мартабай ин ду ракаат намозро Расули Худо бароямон хотиррасон намудааст, ки онро ба чой биёрем то аз ин қадар савоб бенасиб нагардем.

Ва аз хубии анҷом додани ин суннатҳои паёмбар ин аст, ки ту шабурӯзӣ худро бо зикри Худо мегузаронӣ).

7 - Кӯшиш кун, ки ба маҳзи шунидани аzon ба сӯи масcid рафтанро барои худ одат қарор дихӣ ва доимо дар сафи аввали намоз бошӣ ва аз ин сухани расули Худо барҳазар бош, ки мефармояд: «Ҳамчунон қавм ва тоифае аз сафи аввал таъхир мекунанд, то ин ки Худованд онҳоро ба сабаби таъхиришон ба отashi ҷаҳаннам бибарад». (Абудовуд ривоят кардааст, Албонӣ саҳехаш гуфтааст).

Худованд мунофиқонро дар вақти барои намоз коим шудан чунин васф намудааст:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ يُخَذِّلُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيرُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ النساء: ١٤٢

Тарчума: «Ҳамоно мунофиқон бо Худо макру ҳилла мекунанд ва Худо низ бо онҳо макр мекунад (яъне: Макрашонро ботил месозад ва бар он макру нифок

мұчозоташон ҳам хоҳад кард) ва чун ба намоз оянд аз рұи бемайлій ва маңолій касолат ва танбалій намоз гузоранд, барои риёкорій, ва зикр намекунанд Худоро магар андаке ва он ҳам ба қасди риё».

Аз Оиша (рз) ривоят аст, ки гуфт: «Расули Худо бо мо бо меҳрубоній ва лутф рафтор мекард ва мо ҳам бо меҳрубоній ва лутф бо ү рафтор мекардем, vale бо маҳзи шунидани аzon гүё на ү моро мешинохт ва на мо үро». (Яъне расули Худо он қадар бар вақти намоз аҳамият медод, ки бо шунидани аzon ҳама корҳоро якчой гузошта, бар намоз тайёрій дида ба сўи масcid равона мешуд).

Инчунин аз нуқтаҳои ациб ин аст, ки Иброҳим ибни Маймуній Марвазій дар заргари тилло ва нуқра кор мекард. Ибни Муъин мегүяд: Вақте чакушашро баланд мекард, агар садои муazzинро мешунид ки аzon мегуяд, чакушро поин намеовард, балки онро бармегрдонид ва бар замин мегузошт.

(Яъне аз шунидани овози муazzин ҳама корро яксў гузошта омодагій ба намозро медид) .

8- Бидон ки шаб ва рұзи чумъа имтиёзот ва одобе доранд, ки онро бар дигар рұзғо ва шабғо бартарій медиҳанд, аз ҷумлаи онҳо иборатанд аз:

- Ғуслу шустушўи рұзи чумъа, баъзе аз олимон ва донишмандон ғусли ин рұзро вочиб мегүянд ва далели онҳо ин ҳадиси расули Худо аст, ки мефармояд:

«غسل الجمعة واجب على كل محتلم». [متفق عليه]

«Ғусли чумъа бар ҳар фарди болиг ва мукаллаф вочиб аст». (Муттафақун алайхі). (Вале аксари олимон бар ин назаранд ки ғусли рузи чумъа суннат аст).

- Тамиз ва пок будан, хушбӯй кардан, мисвок истеъмол намудан, кӯтоҳ намудани нохунҳо ва либоси нав ё поку тоза пӯшидан.
- Дуруд ва салавоти бисёр бар расули Худо (с.в) фиристодан, чигунае, ки расули Худо (с.в) мефармояд:

«إِنَّ أَفْضَلَ أَيَامَكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَكْثُرُوا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ إِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ». [أبو داود بإسناد صحيح].

«Беҳтарини рӯзҳои шумо рӯзи ҷумъа аст, пас барои ман бисёр дуруд фиристед, зоро дурудатон бар ман пешкаш мешавад».

- Дар рӯзи ҷумъа соате барои ибодати дуо аст. Аз Абуҳурайра ривоят аст, ки фармуданд:

«Расули акрам рӯзи ҷумъаро зикр намуд ва фармуданд: Дар он (рӯзи ҷумъа) соате ҳаст, ки ҳар бандай мусулмоне дар ин соат дуо карда ва аз Худованд чизе хоҳад, Худованд дуои ӯро қабул мекунад» ва бо дasti муборакашон ишора фармуданд, ки ин соат хеле муддати маҳдуд ва каме аст, (яъне инсон бояд барои дарёфти ин соат зирақӣ ва ҳушӯрии худро кор фармояд то ки аз ин вақт баҳраманд шавад ва кӯшиш кунад, ки ҳамаи ин рӯзи муборакро дар дуо ва талаб аз Худованд гузаронад, то ин ки дуо ва талабаш ба ин вақти қабули дуо баробар гардад).

(Ва қавли роҷеҳ дар ин соат охири рӯзи ҷумъа, яъне баъд аз аср то вақти шом мебошад, пас инсон кӯшиш кунад, ки ин муддати кӯтоҳро, ки такрибан ду соат мешавад, бехуда нагузаронад ва аз Худованд талаби ҳоҳишоти худро намояд то ин ки вақти қабули дуоро аз даст надиҳад.)

- Аз ҷумлаи ин одоб барвақт ва пиёда рафтани ба масcid аст, расули Худо мефармояд:

«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنّما قرّب بدنّه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرّة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». [متفق عليه].

«Касе ки рӯзи чумъа монанди ғусли чанобат ғусл намояд ва баъд ба масcid равад, монанди касе аст, ки шутуре дар роҳи Худо қурбонӣ кардааст ва касе, ки дар соати дуввум биравад, монанди ин ки гове қурбонӣ кардааст ва касе дар соати севум биравад, монанди ин ки гӯсфанде (кушқор) қурбонӣ кардааст ва касе, ки дар соати чаҳорум равад, монанди ин ки мурғеро дар роҳи Худо қурбонӣ кардааст, ва касе ки дар соати панҷум равад, монанди инки тухми мурғеро дар роҳи Худо қурбони, садақа ва фидо кардааст ва вақте ки имом баромад то бар минбар рафта хутба бихонад, фариштагон ҳозир мешаванд то зикри Худо ва хутбаро гӯш диҳанд». (Муттафақун алайҳӣ). (Дар ин ҳадис расули Худо тарғиб менамояд, ки инсон дар имрӯз ҳарчи барвақттар ба масcid равад ҳамон қадар савоби зиёд мегирад ва мисол овард, ки касе барвақт равад савобу аcri қурбонӣ ва садақа кардани шутурро соҳиб мешавад ва ҳаминхел бо тартиб.

Ва тасаввур кунед, ки вақте инсон барвақт рафт ва савоби қурбонии шутурро ба даст овард бо ин савобу адраш ба охир намерасад, балки вақте ў ба масcid мерасад ба зикри Худо ва Қуръон хондан машғул мешавад, ки ин ба аcri қурбонии шутур изофа мешавад.

Инчунин огох бош, ки хондани Қуръон чи қадар ачру савоби зиёд дорад, ки расули Худо дар ҳадиси дигаре фармудааст, ки барои ҳар як ҳарфи аз Қуръон хондагӣ 10 савоб мегирад ва мисол ҳам овардааст, ки фикр нақунед, ки «алиф лом мим» як ҳарф аст, балки (алиф) як ҳарф, (лом) як ҳарф ва (мим) як ҳарф аст, ки дар ҷумла ин се ҳарфро хондан соҳиби 30 савоб мегардӣ.

Пас тасаввур намо, ки то вақти намози ҷумъа ҷанд саҳифа Қуръон меҳонӣ ва чӣ қадар ачру савоб барои ҳуд ҷамъ менамоӣ, зиёда бар савоби қурбонии шутур ё ғов ё гӯсфанд ва ғайра.)

Аз Авс ибни Авс ривоят аст, ки расули Худо (с.в) фармуданд:

«من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكرا وابتكر، ومشي ولم يركب» ودنا من الإمام
واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها». [أبو داود والترمذى
والنسائى وابن ماجه]

«Касе, ки таҳорат намуда ва бадани ҳудро шустушӯ ва оббозӣ намояд ва субҳи барвақт барҳеста тайёри бинад ва савор нашуда (мошин ё маркаберо) пиёда ба масҷид равад ва наздики имом нишаста ба ҳутба гӯш дода гап назанад, бо ҳар як қадами бардоштааш (ба сӯи масҷид) ачру подоши яксола рӯза ва қиёми он (намози шаб хондан) ба ӯ мерасад» (Абудовуд, Тирмизӣ, Насоӣ ва ибни Мочаҳ ривоят кардаанд).

Киём: яъне шабро бо намозхонӣ гузарондан.

- Ва аз ҷумлаи одоби рӯзи ҷумъа сураи Каҳфро хондан мебошад, ҷунонки расули Худо мефармояд:

«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». [الحاكم والبيهقي وصحیح الجامع وإرواء الغليل ٦٦٦]

«Касе, ки дар рӯзи чумъа сураи Каҳфро тиловат намояд, Худованд байни ин чумъа ва чумъаи ояндаашро нуронӣ менамояд» (Ҳоким ва Байҳақӣ ривоят кардаанд).

9- Бидон, ки касе ки ташии чаноза мекунад ва бар он намоз мегузорад, фазилати хеле бузург ва зиёд аст. Чигунае ки аз расули Худо событ аст, ки фармуданд:

«من شهد الجنائز حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين». [متفق عليه].

«Касе ки ба ташии чанозае ҳозир шавад, то ин ки намози чаноза хонда шавад, барои ӯ аcri як қирот аст ва касе ки бар намоз ва дафни он майит ҳозир бошад, барои ӯ аcri ду қирот аст. Расули Худо пурсида шуд, ки қирот чӣ қадар аст? Фармуданд: Қирот монанди ду кӯхи бузург ва азим аст».

Чӣ гуна намози чаноза хонда мешавад?

Дар ҳоле ки истодааст, чаҳор такбир бигӯяд ва ду дasti худро бо гуфтани ҳар такбир баланд намояд, баъди такбiri аввал сураи Фотиҳаро (Алҳамд) меҳонад ва пеш аз суро хондан (Аъзу биллоҳи минашайтонирраҷим) мегӯяд, баъди такбiri дуввум дуруд ва салавот бар расули Худо мефиристад, чи гунае ки дар намоз салавот мефиристад баъди аттаҳаётро хондан. Баъди такбiri севум барои майит дуо мекунад ва баъди такбiri чаҳорум каме таваққуф карда ба тарафи рост салом медиҳад.

(Намози чаноза дар байни мазҳабҳои чаҳоргонаи аҳли суннати валҷамоат каме дигаргуниҷ дорад:
Мазҳаби Ҳанафӣ ва Моликӣ дар вақти такбирҳоро гуфтан дастҳои худро намебардоранд, яъне дастони

худро баста зери ноф ё зери сина мегузоранд ва фақат такбир (Аллоҳу акбар) мегүянд.

Аммо мазҳаби Шофей ван Ҳанбалӣ вақти такбир гуфтани дастони худро мебардоранд, яъне дар чаҳор такбир дастони худро бо гуфтани такбир мебардоранд.

Аммо дар такбираи аввал ҳама мазҳабҳо бар бардоштани дастҳо муттафиқанд.)

Дуо кардан барои мурда чигунае ки аз расули Ҳудо собит аст, ингуна мебошад:

Аз Абуҳурайра (р.з) ривоят аст, ки гуфт: расули Ҳудоро шунидам, ки мефармояд:

[إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَى الْمَيْتِ فَأَخْلُصُوا لِهِ الدُّعَاءَ]. لاَبْوَادُ وَابْنُ ماجَةَ

«Вақте ки барои мурда намоз хондед, пас муҳлисона ва бидуни риё барои ӯ дуо кунед».

Дар ҳадиси дигар Абуҳурайра (р.з) ривоят мекунад, ки: Вақте ки расули Ҳудо бар майит намоз меҳонд, чунин мефармуд:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُنَا وَمِنْتَنَا وَشَاهِدُنَا وَغَائِبُنَا وَصَغِيرُنَا وَكَبِيرُنَا وَذَكْرُنَا وَأَنْشَانَا، اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيَتْتُهُ مِنْتَأْحِيَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّهُ مِنْتَأْتِيَتْهُ فِي الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَضْلِلْنَا بَعْدَهُ». [مسلم والأربعة]

«Илоҳо бар зиндагону мурдагони мо ва ҳозирону ғоибони мо ва хурдону бузургони мо ва мардону занони мо мағфират намо. Илоҳо касе аз моро зинда мекунӣ ва ба дунё меоварӣ, ӯро бар Ислом ба дунё биёвар ва касе аз моро аз дунё мегириӣ, ӯро бар имон бигир ва дар ҳоли муъмин буданаш аз дунё бибар. Илоҳо моро аз ачри ӯ маҳрум магардон ва моро баъд аз марги ӯ гумроҳ ва мунҳариф макун». (Муслим)

Авф ибни Молик ривоят мекунад, ки расули Худо бар чанозае намоз гузашт ва ман аз дуояш инро хифз намудам.

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفْ عَنْهُ، وَأَكْرَمْ نَزْلَهُ وَوَسْعَ مَدْخَلِهِ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالشَّجَرِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذَّنْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنقِّي الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ،
وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهِ فَتْنَةُ الْقَبْرِ
وَعِذَابَ النَّارِ». [مسلم].

«Бор илоҳо гуноҳони ўро мағфират кун ва ўро бибахш ва раҳмату оғият фармо ва ўро вақти нузули бар қабр икром кун ва ҷойгоҳашро васеъ гардон ва ўро бо об, ях, барф, шустушӯи дех ва ўро чунонки либоси сафед аз начосат пок мешавад, аз гуноҳ пок гардон ва ба ў манзиле беҳтар аз манзили дунёияш ва ахле беҳтар аз аҳли дунёияш иноят фармо ва ўро вориди биҳишт бигардон ва аз фитнаи қабру азоби ҷаҳаннам маҳфуз бигардон». (Муслим)

Ва агар майит ба балоғат норасида бошад, ба ҷои истиғфор ин дуо барояш Ҳонда мешавад.

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِرْطًا لِوالدِيهِ وَذَخْرًا وَسَلْفًا وَأَجْرًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ
أَجْوَرَهُمَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلْفِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَجْرِهِ
بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ
اَغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطُنَا وَمِنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ». [المغني لابن قدامة ٨٩٦].

«Бор илоҳо ўро сармоя ва ачру подош қарор бидех ва ба сабаби ў тарозӯи амалҳои онҳоро гарон карда, подоши бузургеро насиби онҳо гардон ва ўро дар кафолати ҳазрати Иброҳим (а) қарор дода ва бар бандагони неку солеҳи худ мулҳақ бигардон (бирасон) ва бо раҳмати худ ўро аз азоби ҷаҳаннам паноҳ дех ва хонаву аҳлу хеши ўро ба аҳлу хонаи

бехтар табдил дех, бор илоҳо гузаштагону ниёгон ва муъминоне, ки бар мо сабқат намудаанд ва дунёро падруд гуфтаанд мағфират кун» (Муғнӣ 2/489)

10 - Закоти моли худро бидех ва дар баровардани закот сустӣ ва бепарвой накун, зоро закот яке аз аркони панҷгонаи Ислом аст. Инчунин закот дар бисёре аз сураҳои Қуръон бо ҳамроҳии намоз якҷоя омадааст ва мусулмонон бар фарз будани он ичмоъи қатъӣ ва ошкор намудаанд.

Пас касе агар фарз будани онро инкор кунад (дар ҳоле ки медонад, ки закот бар болои шахси сарватманд фарз аст) ў кофир ва аз миллати ислом хориҷ мешавад ва касе аз рӯи баҳилий закотро надиҳад ё онро кам бароварда диҳад, ў золим шуморида мешавад ва мавриди азобу уқубати Худованд гирифтор хоҳад шуд.

Худованд дар бораи касоне, ки закотро таҳқир ва паст мешуморанд чунин мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ يَكْرِزُونَ كَلْذَهَبَ وَالْفِيْضَةَ وَلَا يُنْفِقُوهُنَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهِنَّا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّنُ
بِهَا جَاهَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْرِزُونَ ﴿٣٥﴾ التوبه: ٣٤ - ٣٥

«Касоне ки тилло ва нуқраго ҷамъ ва захира мекунанд ва дар роҳи Худо инфоқ намекунанд, онҳоро ба азоби дарднок башорат бидех, рӯзе ки дар оташи дӯзах гудохта шаванд ва пешонӣ ва пушту паҳлӯи онҳоро ба он доғ кунанд, фариштагони азоб ба онҳо гӯянд, ин аст натиҷаи ончи аз зару сим бар худ захира кардед, акнун азоби зару симе, ки андӯхта мекардед, бичашед».